

- **Мизоҷони мӯҳтарам!**

Ба таваҷҷӯҳи Шумо «Стандартҳои хизматрасони босифатро» пешниҳод менамоем, ки барои беҳтаркунии сифати хизматрасониҳои ташкилотҳои қарзии хурд, ба роҳ монда шудааст.

- **Мо Шуморо бо диққат гӯш мекунем!**

Дар ҳолате, ки Шумо ба идораи мо дохил шудед, фикри ба кадом аз мутахассисон муроҷиат карданро наметунед. Хотирҷамъ бошед – дар муддати 2 дақиқа ба Шумо албатта таваҷҷӯҳ медиҳанд!

- **Мо вақти Шуморо қадр мекунем!**

Азбаски мутахассисони мо ба қадри ҳар як дақиқаи Шумо мерасанд, ба Шумо дар муддати кӯтоҳ хизматрасони заруриро ва машварати пурраро дар сатҳи баланд пешниҳод мекунанд.

- **Мо ба Шумо маълумоти зарур ва дастрасро пешниҳод менамоем!**

Бо масъалаи дилхоҳ оид ба пешниҳоди қарзи «Ҳумо ва Партнёрҳо» ба мо муроҷиат намуда, Шумо маълумоти ниҳоят зарурро мегирид.

Ҳангоми машварат бо мутахассисони мо, Шумо пешакӣ лугати ислоҳоти бонкиро метавонед дар амал истифода набаред – мутахассисони мо ба Шумо бо забони фаҳмо шарҳу эзоҳ медиҳанд!

- **Мо кӯшиш карда истодаем, ки интизориҳои навбатро, кӯтоҳ намоем!**

Ҳатто агар Шумо дар вақти авҷи кори идора, омада бошед, хотирҷамъ бошед, мутахассисони мо ба Шумо ёрӣ медиҳанд ва кӯшиш мекунанд, ки вақти интизориҳои Шуморо дар навбат кӯтоҳ намоянд.

- **Мо хизматрасониҳои махфиро кафолат медиҳем!**

Мутахассисони мо маълумоти шахсии Шуморо бо эҳтиром ва эҳтиёт нигоҳ медоранд, дар кори худ мувофиқи талаботи қонуни ҚТ «Оид ба махфӣ нигоҳ доштани маълумот» амал менамоянд.

- **Мо ба ягон иштибоҳ роҳ намедиҳем!**

Ҳатто агар Шумо масъалаи баҳсӣ дошта бошед, хотирҷамъ бошед, Шуморо албатта бо диққат гӯш карда, роҳҳои ҳалли онро пешниҳод мекунанд!

- **Мо бо талаботи шаффофияти ҳамкорӣ фаъолият менамоем!**

Мо ҳамеша барои мулоқот тайёр ҳастем ва ҳар як мушоҳидаи Шуморо қадр менамоем. Ҳамаи кормандони ҚДММ ТҚХ «Ҳумо ва Партнёрҳо» таҳти мукамалдиҳии сифати хизматрасонӣ мунтазам кор бурда истодаанд.

- **Барои беҳтар шудан ба мо мусоидат намоед!**

Мо барои шумидани эътирозу дархостҳои Шумо тайёр ҳастем.

Шумо метавонед бо мо дар алоқа бошед:

1. Сайти мо дар Интернет: <http://www.humo.tj/>

2. Телефони боварӣ: 224 26 68, 224 57 97

3. e-mail: office@humo.tj